

Одоб ва суннатҳои иди саиди фитр
آداب و سنن عید الفطر
[طاجیکیه – Tajiki – Тоҷики]

Таҳияқунанда Мусъаби Ҳамза

2009 - 1430

islamhouse_{.com}

آداب و سنن عيد الفطر
«باللغة الطاجيكية»

إعداد : مصعب حمزة

2009 - 1430
islamhouse.com

Одоб ва суннатҳои иди саиди фитр

Ҳамд ва шукри бепоён барои парвардигори оламиён бод ва дуруду раҳмати беандоза барои паёмбари мо ва ҳабиби мо Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ва олу асҳобаи ва касе, ки ба даъвати ў амал мекунад ва даъват мекунад то рӯзи қиёмат бод.

Фаро расидани иди саиди фитрро аз самими қалб барои ҳама бародарон ва хоҳарони мусулмон табрик ва таҳият мегӯям ва умединорам, ки худованди бузург тоат ва ибодати мо ва шумо ализонро қабул намуда, подош ва савоби бузургро насибамон гардонад.

Аз Анас (рз) ривоят аст, ки ҳангоме ки расули Худо (с) ба Мадина омаданад, мардум ду рӯзро доштанд, ки ба бозию саргарми машгул мешуданд ва ҷашн мегирифтанд. Паёмбари Худо фармуд: «Худованд ба ҷойи онҳо барои шумо ду рӯзи беҳтаре қарор додаст, рӯзи фитр (иди рамазон), рӯзи иди қурбон». (ривояти Насой ва ибни Ҳиббон дар саҳехаи).

Закоти фитр

Ҳукми закоти фитр:

Закоти фитр барои ҳар як мусулмон воҷиб аст ва далели ин гуфтаи расули Худо (с) аст.

Ибни Умар (рз) гуфт: «Паёмбар (с) закоти фитрро, ки як соъ (ҳар соъ баробар ба ҷаҳор мушти миёна аст) хурмо ё ҷав аст бар ҳар мусулмони барда (гулом), озод, мард, зан, хурд ва бузург фарз гардонид ва амр кард, ки пеш аз баромадани мардум ба сӯи намози ид пардохт шавад».

Ва мешавад, ки пеш аз намози ид ба як ё ду рӯз пардохт шавад, вале вақташ бо хондани намози ид ба охир мерасад ва касе, ки баъди намози ид пардохт кунад, мисли садақа аст на закоти фитр.

Одоб ва суннатҳои ид:

Аз Саид ибни Муссайиб (рз) ривоят аст, ки гуфт: «Суннати иди фитр се чиз аст: пиёда рафтан ба намозгоҳ, пеш аз баромадан ба намози ид хурмо хурдан, покиро риоят кардан, бо истеъмоли хушибӯй ва мисвок кардан».

Паёмбари Худо (с) рӯзи ид, саҳар барвақт пеш аз хурдани чизе чанд дона хурмо бо адади тоқ (яъне як ё се) межурданд. (Бухорӣ 953).

Расули Худо (с) дар рӯзи ид вақти дар роҳ рафтан ба сӯи масҷид тақбир мегуфтанд (Алмаҳомилий, саҳех 2/142).

Ва инчунин саҳобагон мисли ибни Умар ва Абӯ Умома бо овози баланд тақбир мегуфтанд. (Албайҳақи/саҳех 3/276).

Тақбири иди фитр аз нишастани офтоби охирин рӯзи рамазон бо комил шуданаши (30 рӯз ё бо дидани моҳтоби моҳи шавол) ва бо наssi ин гуфтаи Худованд:

"ва меҳоҳад, ки ҳисобро тамом қунед ва ба бузургӣ худоро ёд қунед бар он ки шуморо роҳ намуд" (Вақара 185) шурӯъ мешавад.

Ва расули Худо (с) охирни вақти тақбирро поёни намози ид муайян кардааст, мувофиқи ҳадисе, ки аз расули Худо (с) ривоят шудааст. (Ал Маҳомилий/саҳех 2/241).

Лафзҳои тақбир:

Аллоҳу Акбар Аллоҳу Акбар, Ло илоҳа иллалоҳ ва Аллоҳу Акбар Аллоҳу Акбар ва лиллоҳилҳамд (ибни Шайба).

(Худо бузург аст, Худо бузург аст, нест худое барҳақ магар Аллоҳ ва Худо бузург аст, Худо бузург аст ва ҳамду сано барои худованд аст).

Аллоҳу Акбар Аллоҳу Акбар, Аллоҳу Акбар, ло илоҳа иллалоҳу ва Аллоҳу Акбар Аллоҳу Акбар ва лиллоҳилҳамд. (Ином Молик ва имом Шоғии ин лафзро ҳам ҷоиз медонанд).

(Худо бузург аст, Худо бузург аст, Худо бузург аст, нест худое барҳақ магар Аллоҳ ва Худо бузург аст ва ҳамду сано барои худованд аст).

Аҳамияти намози ид ва таъкиди рафтан ба намози ид.

Аз умми Атия (рз) ривоят аст, ки гуфт: «Расули Худо (с) ба моян мегӯянад, ки духтарони бикр (оиладорнашуда) ва занони бознишастаро ба намозгоҳ бибарем, то кори нек ва даъвати мусулмононро мушиноҳида кунанд ва занони бознишастаро аз намоз

канора мегирифтанд». (*Муттафакүн алайҳи /Бухорӣ/ Муслим 89*).

Пас вақте ки расули Худо (с) барои занон ин тавсияро мекунад, далолат бар ин аст, ки ин таъкид ва тавсия барои мардон зиёдтар аст.

Расули Худо (с) баъди он ки намози ид ба охир мерасид тақбир гуфтанро қатъ мекард.

Паёмбар (с) ба намозгоҳ тиёда мерафт ва бармегашт. (Ибни Мочаҳ/ҳасан 1294).

Барои намозгузорон мустаҳаб аст, ки барвақт ба намозгоҳ бираванд, аммо барои имом дертар рафтан суннат аст. (Бухорӣ 956).

Барои намози ид суннати қаблӣ ё баъдӣ вуҷуд надорад (яъне пеш аз намози ид ё баъди намози ид суннат нест мисли намозҳои дигар), аммо вақте доҳили масҷид шудем, метавонем намози таҳияи масҷид бихонем.

Намози ид ду ракат аст, ки ингуна хонда мешавад;

Дар адo намудани намози иди фитр ду тариқа аст:

1. *Пас аз тақбiri таҳrima дуou истифоҳ (Субҳонакаллоҳумма)-ро меҳонем ва сипас ҳафт тақbiri дигар мегӯем, дар ракаъати дуюм баъди тақbiri интиқол (аз саҷда барҳостан) панҷ тақbiri дигар мегӯем, дар ҳар ракаъат дуou таъавуз (Аузу биллоҳ)-ро меҳонем, дар байнини тақbирҳо барои Худованд ҳамду сано мегӯем ва ўро мавриди маҷdu таъриф қарор медиҳем (Субҳонакаллоҳи ва алҳамду лиллоҳи ва ло илоҳа илло Аллоҳ ва Аллоҳу акбар) ва бар расули худо салавот мефириstem. (Табарони/саҳех9519).*
2. *Имом ду ракаъат меҳонад: Бо тақbiri таҳrima (Аллоҳу Акбар) намозро шурӯъ мекунад, баъд дуou истифтоҳро (Субҳонакаллоҳумма)-ро меҳонад, баъд аз он бо овози баланд меҳонад (сураи фотиҳа ва як сура ё оятҳое аз Қуръон), баъд аз он тақbipr (Аллоҳу акбар) гуфта ба рукуъ меравад ва ҳаминхел ракаъати аввалро тамом мекунад, аммо дар ракаъати дуюм вақте ки аз саҷda меҳезад аввал меҳонад (сураи фотиҳа ва як сура ё оятҳое аз Қуръон) ва баъд аз он се бор тақbipr (Аллоҳ Акбар) мегӯяд. (Тухфатулғуқаҳо 1/167, Бадоев уссаноеъ 3/94).*

Табрик ва таҳният гуфтан ба якдигар.

Асҳоби расули Худо (с) (Худованد аз онҳо розӣ бод) ҳангоме ки рӯзи ид ҳамдигарро мулоқот мекарданд, ҳамдигарро ингуна табрику таҳният мегуфтанд: Тақабалла Аллоҳу минно ва минкум (Худованд аз мо ва шумо қабул бигарданад). (Алмаҳомили/ҳасан).

Касоне ки ба намози ид ҳамроҳи имом нарасанд ва ҳамчунин заноне, ки дар хона ҳастанд, метавонанд онро ба ҷой оваранд. (Бухорӣ).

Баъзе аз мункароте, ки дар рӯзи ид анҷом мегирад ва бояд аз он парҳез кард:

Такаббур ва ҳақир шуморидани дигарон.

Дасти ба даст бо номаҳрамон салом кардан (ҳоҳ зан ҳоҳ мард).

Тақлиди зан бар мард ва мард ба зан дар либос ва ҳаракат ва ғап задан.

Баромадани занон ба ҷойҳои умумӣ бо зебу зиннат ва хушбӯй ва бо мардони бегона якҷоя шудан.

Истроф ва зиёдравӣ дар ҳама чиз ва хусусан дар либос ва дастархони ид.

Аҳамият надодан ба фақирон ва эҳтиёҷмандон.

Аҳамият надодан ба силав раҳм (қӯмак ва хабаргирии хешу табор), хусусан нисбати касоне, ки ба қӯмак ва ёрӣ ниёз доранд.

Дар охир аз Худованди бузург умедворам, ки ҳама амалҳои моро холис барои худаш гарданад ва тоату ибодатҳои моро қабул намуда, моро аз бандагони муқаррабаш гарданад, омин, вассалом.